

ИСТИҚЛОЛИЯТИ ТОҶИКИСТОН ВА ПЕШВОИ МИЛЛАТ [1]



Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 5 Январ, 2021 - 15:47



[2]

Муаррифии бахши нави АМИТ «Ховар» ба ифтихори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ДУШАНБЕ, 07.09.2020 /АМИТ «Ховар»/.

Дар арафаи 29-солагии ва ба ифтихори 30-юмин солгарди Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон Агенсии миллии истилоҳоти Тоҷикистон «Ховар» бахши навро зери унвони «Истиқлолияти Тоҷикистон ва Пешвои миллат» ифтитоҳ мекунад.

Дар зер бахши навро муаррифи менамоем.

Меғӯянд, ки таърихе қаззобтар аз худ таърих вучуд надорад.

Аммо таърихро шахсиятҳои барҷаста меофаранд, ки бо андеша, сухан ва аъмоли худ ба зиндагии як халқ ва ё кишвари том таъсири бузург мегузоранд.

Онҳо бо зиндагии шоистаи худ ба дигар инсонҳои рӯи Замин намунаи ибрат нишон медиҳанд. Аз онҳо чизҳои зиёдеро метавон омӯхт, ба онҳо метавон баробар шуд.

Онҳо бо пиндору гуфтор ва рафтори худ собит месозанд, ки агар кас завқу хоҳиш дошта бошад, дар назди худ ҳадафи мушаххас бигузорад ва чиҳати расидан ба он саъй ва кӯшиш намояд, роҳи ҳаллу фасли ҳар гуна мушкилот ва иҷрои вазоифи мухталиф, ҳатто бениҳоят мураккаб ва миқёсан бузургро хоҳад дарёфт.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин шахсияти миқёси қаҳонӣ дар таърихи миллати тоҷик мебошанд. Сарвари давлат иборати зеринро дӯст медоранд ва ҳар гоҳ дар мавридҳои мувофиқ онро ба забон меоваранд: «Дар дунё кори намешуданӣ нест, агар завқу хоҳиш бошад».

БЕШТАР ДАР ФОРМАТИ PDF ё WORD ё СОМОНАИ АМИТ «ХОВАР» ХОНЕД.
(ЗАМИМА ШУДААСТ)

<https://khovar.tj/category/istikloliyati-tochikiston-va-peshvoi-millat/> [3]

<https://khovar.tj/2020/09/isti-loliyati-to-ikiston-va-peshvoi-millat-muarrifii-bahshi-navi-amit-hovar-ba-iftihori-30-solagii-isti-loliyati-davlatii-um-urii-to-ikiston/> [4]



Баҳодиҳии муҳтаво:

5

Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

Замима:



[ИСТИҚЛОЛИЯТИ ТОҶИКИСТОН ВА ПЕШВОИ МИЛЛАТ.docx](#) [5]

Категория:

- [АМИТ «Ховар»](#) [6]

<http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D2%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%20%D0%A2%D0%9E%D2%B6%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9D%20%D0%92%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A8%D0%92%D0%9E%D0%98%20%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%9B%D0%90%D0%A2.pdf>

Манбаъ:: <http://kumitaizabon.tj/tg/content/istikloliyat-tochikiston-va-peshvoi-millat>

Пайвандҳо

[1] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/istikloliyat-tochikiston-va-peshvoi-millat>

[2] http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/Istikloliyat_va_Peshvoi_millat_tochiki.jpg

[3] <https://khovar.tj/category/istikloliyat-tochikiston-va-peshvoi-millat/>

[4] <https://khovar.tj/2020/09/isti-loliyat-to-ikiston-va-peshvoi-millat-muarrafii-bahshi-navi-amit-hovar-ba-iftihori-30-solagii-isti-loliyat-davlatii-um-urii-to-ikiston1/>

[5] <http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/articleattachments/%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D2%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%20%D0%A2%D0%9E%D2%B6%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9D%20%D0%92%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A8%D0%92%D0%9E%D0%98%20%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%9B%D0%90%D0%A2.docx>

[6] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82-%C2%AB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB>